

ХУЛОСАИ

комиссияи ташхисии шурои диссертатсионии 6D.KOA-003-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Давлатзода Меҳроҷиддин Хайриддин дар мавзуи “Такмили низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити маблағҳои буҷетӣ: назария, методология ва амалия” барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит

Комиссияи экспертӣ дар ҳайати доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Шарифов З.Р. (раиси комиссия), доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Калемуллоев М.В. (аъзо) ва доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Қодирзода Д.Б. (аъзо), ки бо қарори шурои диссертатсионии 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 05-уми июли соли 2025, суратмаҷлиси № 120 таъсис дода шудааст, диссертатсияи Давлатзода Меҳроҷиддин Хайриддин дар мавзуи “Такмили низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити маблағҳои буҷетӣ: назария, методология ва амалия”, ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит пешниҳод шудааст, баррасӣ намуда, хулосаи зерин баровардаанд:

1. Муҳимияти мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Давлатзода Меҳроҷиддин Хайриддин дар мавзуи “Такмили низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити маблағҳои буҷетӣ: назария, методология ва амалия” муҳим ва актуалӣ буда, таҳқиқоти илмӣ баанҷомрасида дониста шуда, меҳнати ихтисосмандонаи унвонҷӯ ба шумор меравад, ки он ҳалли муаммоҳои афзалиятноки илмӣ-назариявӣ ва ташкилӣ-методи раванҷҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити маблағҳои буҷетиро дар бар мегирад.

2. Диссертатсия тибқи талаботи банди 61 Низомномаи шурои диссертатсионӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267) иҷро гардидааст. Диссертатсия дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардида, дар кафедраи мазкур муҳокима ва ба зинаи минбаъда тавсия дода шудааст.

3. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31 ва 33 - и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Диссертатсияи пешниҳодшуда яке аз самтҳои таҳқиқшаванда дар соҳаи баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудит ба шумор меравад, ки он бо забони давлатӣ омода ва таҳия гардидааст.

4. Мавзӯ ва мазмуни диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, ки вобаста аз он ба шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши раиси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 - юми декабри соли 2021, таҳти №349 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқат менамояд. Ҳамзамон, таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дараҷаҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 ноябри соли 2021, таҳти №9 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

5. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 33 мақола, аз ҷумла 21 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мундариҷаи диссертатсия алоқаманд мебошанд. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикос ёфтаанд. Теъдоди маводи ҷопшуда ба банди 34 ва 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқ мебошад.

6. Дар диссертатсияи Давлатзода М.Х. истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъҳаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмӣ дароварда шудаанд, ки аз ҷиҳати шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

7. Дар диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Давлатзода М.Х. маълумоти ғайрисиҳеҳ, аз ҷумла дар бораи қорҳои аз тарафи унвонҷӯ ҷопнагардида мавҷуд нест.

8. Мутобиқи бандҳои 62-63-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ба уҳда гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Давлатзода Меҳрочиддин Хайриддин дар мавзӯи “Тақмили низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити маблағҳои буҷетӣ:

муҳосибӣ ва аудит ба шурои диссертационии 6D.KOA-003-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои Ҷимоя қабул карда шавад.

2. Бо пешниҳоди комиссияи ташҳиси шурои диссертационӣ муқарризони расмӣ диссертатсияи мазкур шахсони зерин муқаррар карда шаванд:

- **Раҳимов Саидалӣ Холович** - доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон, дотсенти кафедраи баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит;

- **Амонова Дилбар Субҳоновна** - доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисод ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо - иқтисодиёти меҳнат), Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон, профессори кафедраи менеҷмент ва маркетинг;

- **Раҷабов Раҷаб Кучакович** - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ, Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, профессори кафедраи фаъолияти гумрукӣ;


3. Ба ҳайси муассисаи пешбар- Муассисаи давлатии «Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон»

4. Санай Ҷимоя 25 сентябри соли 2025 соати 09:00 таъин карда шавад. Қарор қабул карда шуд: яқдилона.

5. Барои нашри эълон оид ба Ҷимояи минбаъда ва ҷойгир намудани автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
аъзои шурои диссертационӣ



Шарифов З.Р.

Аъзоёни комиссия:

доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент,
узви шурои диссертационӣ

Калемуллоев М.В.

доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент,
узви шурои диссертационӣ

Қодирзода Д.Б.